

## **Номаи иттилоотӣ**

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<http://kumitaizabon.tj>)

---

## **Номаи иттилоотӣ**

Ношир: Ҳайати тадорукот Санаи интишор: 6 Сентябр, 2022 - 13:55

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои банди 46-и Нақшаи амалисозии «Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030» аз 28 ноябри соли 2020, №647, Нақшаи кори Кумита дар нимсолаи дуюми соли 2022 рӯзи 4-уми октябри соли 2022 конференсияи илмӣ амалии ҷумҳуриявиро бахшида ба Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Забон ва Истиқлол» баргузор менамояд.

## Номаи иттилоотӣ

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон» (<http://kumitaizabon.tj>)

Дар конференсияи мазкур олимони муҳаққиқони соҳа ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва намоёндагони мақомот ва идораҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда мешаванд.

### Дар конференсияи масъалаҳои зерин баррасӣ хоҳанд шуд:

- \* рушди забони тоҷикӣ дар тамоми қишри ҷомеа;
- \* вазъи таълими забони тоҷикӣ дар муассисаҳои таълимии кишвар;
- \* масоили таблиғоти иттилоотӣ, ВАО (матбуот) бо забони тоҷикӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ;
- \* таҳқиқи осори хаттии қадимаи тоҷикон дар пажуҳишгоҳҳои илмии кишвар ва хориҷ аз он;
- \* нақши забони тоҷикӣ ва дастрасии мероси классикони адабиёти тоҷикӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ (Интернет);
- \* тарҷумаи осори адибони тоҷик дар кишварҳои Осиёи Марказӣ;
- \* робитаи забони фарҳангӣ бо тоҷикони хориҷи кишвар;
- \* вазъи корбурд ва таблиғи эълону реклама, навиштаҷот бо забони давлатӣ;
- \* номгузорӣ ва интихоби ном – муаррификуандаи тамаддуну ҳастии миллат;
- \* истилоҳ ва истилоҳшиносӣ дар замони муосир;
- \* таҳқиқи шеваҳо ҳамчун омилҳои сарчашмаи таркиби луғавии забони адабӣ;
- \* масъалаҳои танзими ҳуқуқӣ ва ҷанбаҳои ҳуқуқии сиёсати давлатии забон;
- \* забон ва технологияҳои муосири иттилоотӣ.

Мақолаҳои иштирокдорони конференсия, ки ба талаботи пешниҳоднамуда мувофиқат мекунад, бо тавсияи ҳайати таҳририя дар маҷмуаи илмии «Забон ва истилоҳот»-и Кумита нашр карда мешаванд.

Иштирокдорон метавонанд маводи худро то 28-уми сентябри соли 2022 ба нишони шахри Душанбе, кӯчаи Беҳзод 25 ё ин ки ба нишони почтаи электрони ([solehzodanazriddin1993@mail.ru](mailto:solehzodanazriddin1993@mail.ru) [1]) ё почтаи электрони Кумита ([info@kumitaizabon.tj](mailto:info@kumitaizabon.tj) [2]) ва факси Кумитаи мазкур (+992 227-78-29) ирсол намоянд.

Қарори Комиссияи тадорукот оид ба ворид намудани маърузаҳо ба барномаи Конференсия рӯзи 1-уми октябри соли 2022 тавассути почтаи электрони даъватшавандагон эълон карда мешавад.

Забони кори конференсия: тоҷикӣ.

### Талабот ба таҳияи мақолаҳо:

Маърузаҳо дар шакли электронӣ ва хаттӣ дар ҳаҷми аз 7 то 10 саҳифаи чопи компютерӣ андозаи А4 пазируфта мешаванд.

Дар ҳар як мақолаи илмии пешниҳодгардида бояд маълумоти зерин ҷой дошта бошад:

### Маълумот дар бораи муаллиф/ муаллифон

- насаб, ном ва номи падари муаллиф/ муаллифон;
- номи пурраи мақомот – вазифа, рутба, унвони илмӣ, агар хориҷӣ бошад – шаҳр, давлат;
- почтаи электрони муаллиф/муаллифон (телефон барои тамоси муҳаррирон).

### Калидвожаҳо

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешаванд. Калидвожаҳо ё ибораҳо аз якдигар бо аломати вергул (,) ҷудо карда мешаванд.

### Аннотатсия

Бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оварда мешавад.

### Ороиши матн

Ҳошияҳои саҳифа: 3 см - аз чап; 1 см - аз рост; 2 см - аз боло ва 2 см - аз поён.

Намуди ҳуруф: Times New Roman TJ анд.14;

Фосилаи камтарини миёни сатрҳо - аз 1.5.

Сархат: 1.25.

Талабот ба матн ва истинодҳои дохили матн: «навъи китобӣ»; бидуни саҳифагузорӣ; бе кӯчонидани калима аз сатр ба сатр; истиноди библиографӣ ба сарчашма дар дохили матн, бо ишораи рақамҳо дар дохили қавси кунҷӣ: «[1]» ишора карда мешавад. Агар саҳифа дошта бошад: «[1, 12]». Такрори истинод бо ишораи рақами истиноди қаблӣ ва рақами саҳифаи наво меояд.

Барномаи таҳрирӣ: бастаи барномаҳои Microsoft Office - Word 2003 ё Word 2007.

Номи мақола: дар маркази сатр; бе фосила; бо ҳарфҳои калон.

Матн: баробаркунӣ – «аз рӯйи паҳно».

Ҳаҷми мақола: на камтар аз 8 саҳифа (барои мақолаи илмӣ)

## Номаи иттилоотӣ

Интишори сомонаи «Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон»  
(<http://kumitaizabon.tj>)

---

**Телефонҳо барои тамос: 227 59 28; (992) 918-67-82-75; (992) 552-72-09-90**

**Баҳодиҳии муҳтаво: 5**

Баҳои миёна: 5 (10 овоз)

### Категория:

- [Ахбори рӯз](#) [3]

---

**Манбаъ:** <http://kumitaizabon.tj/tg/content/nomai-ittilooti>

### Пайвандҳо

[1] <mailto:solehzodanazriddin1993@mail.ru> [2] <mailto:info@kumitaizabon.tj> [3] <http://kumitaizabon.tj/tg/category/%D0%B0%D1%85%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%80%D3%AF%D0%B7>